

5.8.2. [13.00.02] НАЗАРИЯ ВА МЕТОДИКАИ ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШ

5.8.2. [13.00.02] ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

5.8.2. [13.00.02] THEORY AND METHODS OF TEACHING AND UPBRINGING

ТДУ 811.111.36

**ИМКОНИЯТҲОИ ПЕДАГОГИИ
РУШДИ САЛОҲИЯТИ МУОШИРАТИИ
ОМЎЗГОРИ ОЯНДАИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ
ТАВАССУТИ МАВОДҲОИ МАҲАЛЛӢ**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ**

**PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR
DEVELOPING COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF A FUTURE FOREIGN
LANGUAGE TEACHER THROUGH LOCAL
MATERIALS**

*Абдуллоева Мехриниссо Абдугаффаровна, д.и.н.,
профессор; Раҳматова Шанҳоза Мирзоҷоновна,
унвончӯи кафедраи педагогикии иҷтимоӣ ва
касбии МДТ «ДДХ ба номи ақад.Б. Гафуров»
(Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

*Абдуллаева Мехриниссо Абдугаффаровна, д.п.н.,
профессор; Раҳматова Шаҳноза
Мирзоджоновна, соискателъ кафедры
социальной и профессиональной педагогики ГОУ
«ХГУ имени ақад.Б.Гафурова» (Таджикистан,
Худжанд)*

*Abdullaeva Mehrinиссо Abdugaffarovna, Dean of
the Department of Foreign Languages, Dr. of
Pedagogy, Professor of the Chair of Methods of
Teaching Foreign Languages, SEI “KhSU named
after acad. B.Gafurov”, E-mail:
mehrиниссо25@mail.ru; Rahmatova Shahnoza
Mirzоджоновна, Applicant of the Department of Social
and Professional Pedagogy, SEI “KhSU named after
acad.B.Gafurov”,
E-mail:firdavsrahmatov95@gmail.com*

Калидвоҗсаҳо: омӯзгори ояндаи забони хориҷӣ, таълими касбӣ дар донишигоҳ, салоҳияти муюширатӣ, имкониятҳои педагогӣ, шароити педагогӣ, маводи маҳаллӣ.

Дар марҳилаи қунунии рушди таҳсилоти забони хориҷӣ ихтилофот байни ниёзҳои амалияи таълими гайризабонӣ ва тавсифи номуфассали шароити рушди самараноки салоҳияти муюширатии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ, инъикоси нокифояи усулҳои самараноки рушди ин салоҳият дар назария ва методикаи мусоидати тайёр кардани кадрҳои омӯзгорӣ дар мактабҳои олий ба назар мерасад. Аз ин рӯ, дар мақола кӯшии карда шудааст, ки ба саволҳои зерин ҷавоб дода шавад: Ҷӣ гуна шароити педагогӣ ба инкишофи самарарабаҳии салоҳияти муюширатии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ мусоидат мекунад? Барои истифодаи репродуктивии забон ҷӣ гуна шароит фароҳам овардан лозим аст, то ки донишҷӯён эҳтиёҷоти табиии ҳудро барои баёни андешаи ҳуд бо забони хориҷӣ амалӣ созанд? Муаллифон якчанд мисолҳоро аз ташкили раванди таҷрибавии омӯзшии забони хориҷӣ тавассути маводи маҳаллӣ пешниҳод намуда, ба ҳулосае омаданд, ки истифодаи маводи маҳаллӣ дар раванди омодаи кардани омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ на танҳо ба рушди салоҳияти муюширатии онҳо, балки ба ташаккули маърифати фарҳангашон низ мусоидат мекунад.

Ключевые слова: будущий учитель иностранного языка, профессиональная подготовка в вузе, коммуникативная компетенция, педагогические возможности, педагогические условия, краеведческий материал.

На современном этапе развития иноязычного образования наблюдаются противоречия между потребностями иноязычной образовательной практики и некомплексным описанием условий эффективного развития коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка, а также недостаточным отражением эффективных методов развития данной компетенции в современной теории и методике подготовки педагогических кадров в высших учебных заведениях. Поэтому в статье предпринята попытка ответить на следующие вопросы: Какие педагогические условия могут способствовать эффективному развитию коммуникативной компетенции будущих

учителей иностранного языка? Какие условия должны быть созданы для репродуктивного использования языка, чтобы студенты могли реализовать свою естественную потребность в выражении своего мнения на иностранном языке? Авторы привели несколько примеров организации экспериментального процесса изучения иностранного языка через призму краеведческих материалов и пришли к выводу, что использование данных материалов в процессе подготовки будущих учителей иностранного языка может способствовать не только развитию их коммуникативной компетенции, но и формированию их культурного образования.

Keywords: future foreign language teacher, professional training at a university, communicative competence, pedagogical opportunities, pedagogical conditions, local material.

At the present stage of development of foreign language education, there are some contradictions between the needs of foreign language educational practice and an incomplete description of the conditions for the effective development of communicative competence of future foreign language teachers, as well as insufficient reflection of effective methods for developing this competence in modern theory and methodology for training teaching staff in higher educational institutions. Therefore, the authors of the article attempt to answer the following questions: What pedagogical conditions can contribute to the effective development of the communicative competence of future foreign language teachers? What conditions must be created for the reproductive use of language so that students can fulfil their natural need to express their opinions in a foreign language? The authors gave several examples of organizing an experimental process of learning a foreign language through the prism of local materials and came to the conclusion that the use of these materials in the process of training future foreign language teachers can contribute not only to the development of their communicative competence, but also to the formation of their cultural education.

Навсозии низоми мусори таълими забони хориҷӣ, ки зарурати он дар «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» [7] инъикос ёфтааст, ниёз ба бозбинии мунтазами ҳадафу муҳтавои омодагии касбии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ дорад. Ин ба он вобаста аст, ки барои мактаби мусори омӯзгороне лозим мебошанд, ки дорои доираи васеи малакаҳои мусориатӣ буда, тавонони чустучӯ, таҳлили ҳаматарафаи иттилоотро дошта бошанд, инчунин ба татбиқи равишҳои системавӣ, функционалӣ ва салоҳиятнокӣ ҳангоми ҳалли вазифаҳои таълими қодир бошанд.

Бо дарназардоши воқеяти Ҷумҳурии Тоҷикистон, зарур аст, ки донишҷӯён, ки омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ мебошанд, сарфи назар аз имкониятҳои маҳдуди онҳо дар мусориат бо соҳибзабонон, ба мусориати хуб бо забони хориҷӣ омӯзонида шаванд. Зарур аст, ки чунин низоми нав таҳия карда шавад, ки омӯзгоронро ба омӯзиш ҷалб намуда, онҳоро барои таълими самарарабахши хонандагон, ҳусусан барои рушди малакаҳои мусориатии гайризабонии таълими грандагон омода созад.

Тавре маълум аст, бо рушди ғояҳои раванди мусориатӣ дар таълими забони хориҷӣ, мақоми омӯзгор тағиیر ёфта, ӯ аз «манбаи» маълумот дар бораи забон ба «ҳамкори хонандагон» ва «роҳбалади фарҳангӣ» табдил ёфт, зоро «имрӯз дар соҳаи таҳсилот мутахассисони забонҳои хориҷӣ чун ҳамкори фарҳангӣ, шаҳсияти забонӣ, дорои салоҳиятҳои мусориатӣ ва байнифарҳангӣ номида мешаванд» [8, с.59]. Тамоюлҳои мусори рушди таълими забони хориҷӣ, ки бо васеъ шудани доираи истифодай забони хориҷӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ ва касбӣ алоқаманданд, шароит, шаклу технологияҳо ва воситаҳои фаъолияти педагогиро тағиир медиҳанд. Имрӯз омӯзгори забони хориҷӣ, пеш аз ҳама, идоракунанда ва ташкилкунанда мусориати забони хориҷӣ дар гурӯҳи таълими буда, бояд шароитҳои мусоидро барои рушди шаҳсияти байнифарҳангии хонанда эҷод кунад [12, с.96], якҷоя бо дигар иштирокчиёни раванди таълими ғояҳои навро таҳия ва амалӣ намояд.

«Фаъолияти касбии омӯзгори мусори забони хориҷӣ аз се қисмати асосӣ иборат аст: донистани забони хориҷӣ, қобилияти ҳалли масъалаҳои методӣ, қобилияти ташкили раванди таълим» [4, с.15]. Дар баробари ин, донишҷӯён – омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ, ки қобилияти хуби гайризабонӣ доранд ва дар донишгоҳ сатҳи баланди омодагии назариявӣ нишон медиҳанд, вакте, ки дар шароити воқеӣ ба амалисозии фаъолияти нутқ мустақилона шурӯз мекунанд, аксар вақт дар мусориат бо забони хориҷӣ ба душвориҳои зиёд рӯ ба рӯ мешаванд, мусориатро самаранок идора карда наметавонанд, ки ин гуна муаммоҳо барои ноил шудан ба натиҷаҳои дурусти педагогӣ ҳалал мерасонанд. Аз ин рӯ табиист, ки ба омӯзгор зарур аст, ки барои фаъол гардонидани фаъолияти таълими, маърифатӣ ва мусориатии мухассилин роҳу усулҳои муассиру гайриоддиро дарёфт намояд, ки барои расидан ба ҳадафҳои муайян на

танҳо дар дарсҳои анъанавӣ, балки дар ҳолатҳои зарурии муоширати зиндагӣ низ мусоидат намоянд.

Ҳамин тарик, дар марҳилаи кунуни рушди таҳсилоти забони хориҷӣ иҳтилофот байни ниёзҳои амалияи таълими гайризабонӣ ва тавсифи номуфассали шароити рушди самараноки салоҳияти муоширатии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ, инъикоси нокифояи усулҳои самараноки рушди ин салоҳият дар назария ва методикаи мусосир тайёр кардани кадрҳои омӯзгорӣ дар мактабҳои олӣ ба назар мерасад. Айнан ҳамин иҳтилофот муаммои мақолаи мазкурро муайян кард. Аз ин рӯ, дар мақола кӯшиш менамоем, ки ба саволҳои зерин ҷавоб дихем: чӣ гуна шароити педагогӣ ба инкишофи самарабахши салоҳияти муоширатии омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ мусоидат мекунад? Барои истифодаи репродуктивии забон чӣ гуна шароит фароҳам овардан лозим аст, то ки донишҷӯён эҳтиёҷоти табиии худро барои баёни андешаи худ бо забони хориҷӣ амалӣ созанд?

Дар асоси гуфтаҳои боло фарзия пайдо мешавад, ки салоҳияти муоширатии омӯзгори забони хориҷӣ, ки бо равандҳои ташкил, идоракунӣ, танзим ва назорати муоширати педагогии забони хориҷӣ алоқаманд аст, метавонад тавассути ҷорӣ намудани ҷузъҳои фарҳангӣ дар ҷараёни омӯзиши забони хориҷӣ рушд ёбад.

Қайд кардан зарур аст, ки барои муайян кардани шароити ташаккули босифати салоҳиятнокии қасбии омӯзгори мусосир мо сараввал ба сарчашмаҳои назариявӣ муроҷиат кардем, ки дар онҳо муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ ҷанбаҳои гуногуни тайёр кардани мутахассисони ин қасбро таъкид кардаанд [14, с.55-63; 13, с.221; 11, с.180; 10, с.180; 26, 277с.]. Фикру мулоҳизаҳои олимонро ҷамъбаст намуда, ба ҳулосае омадем, ки салоҳияти қасбии омӯзгор ҳамчун мутахассис ин маҷмуи дониш, малака, маҳорат, сифат ва таҷрибаи шаҳсӣ, яъне салоҳиятҳои даҳлдор мебошад, ки ба ў барои ба таври босамар иҷро намудани ўҳдадориҳои қасбии худ имконият медиҳанд ва барои таълиму тарбияи муваффақи хонандагон мусоидат менамоянд. Салоҳияти қасбии омӯзгор қобилияти мутобиқ шуданро ба тағйироти муҳити таълими, истифодаи технологияҳо ва равишиҳои мусосир ва инчунин, рушди пайваста дар фаъолияти қасбии худро дар бар мегирад.

Интишороти як қатор олимон, ки осори пурарзишаҳон ба масоили омода намудани омӯзгори забони хориҷӣ ва равишиҳои инноватсионии рушди салоҳиятҳои қасбии омӯзгорони соҳа дар донишгоҳ бахшида шудаанд [24, с.49-54; 6, с.94-100; 21, с.54-58; 23, с.196; 2, с.3-9], нишон доданд, ки дар шароити имрӯза дар сатҳи кофӣ қарор набудани салоҳияти муоширатӣ, маҳдуд будани имкониятҳои амалӣ, паст будани сатҳи омодагии методӣ, сифати нокифояи таълим, имкониятҳои маҳдуди такмили иҳтинос, омодагии психологӣ ва ғ. аз зумраи масъалаҳои мубрам мебошанд, ки таваҷҷӯҳ ва муносибати ҳамаҷонибаро талаб мекунанд ва барои таъмини дараҷаи баланди салоҳияти қасбии омӯзгорони забони хориҷӣ ва иҷрои бомуваффақияти вазифаҳои педагогӣ аз ҷониби онҳо такмили низоми тайёр кардани омӯзгорони забони хориҷиро тақозо менамоянд.

Аз гуфтаҳои олимоне, ки масъалаҳои мубрами омодагии қасбии омӯзгори забони хориҷиро таҳқиқ мекунанд [5, с.152-170; 17, с.170-172; 19, с.234-241; 9, с.114-119; 20, с.127-130] бармеояд, ки салоҳияти муоширатии омӯзгорони забони хориҷӣ яке аз салоҳиятҳои қалидии қасбӣ ба ҳисоб меравад. Ин салоҳият на танҳо дониши амиқи забонро, балки инчунин қобилияти интиқол додани дониш ба хонандагон, ташкили муҳити мусоиди гайризабонӣ ва фароҳам овардани шароити муносиби педагогӣ барои рушди малакаҳои муоширатии муҳассилинро дар назар дорад.

Дарвоқеъ, салоҳияти муоширати забони хориҷӣ барои омӯзгори забони хориҷӣ, бо якчанд сабаб муҳим аст:

- Омӯзгоре, ки дорои сатҳи баланди салоҳияти муоширати забони хориҷӣ мебошад, қодир аст, ки маводи таълимиро бо истифода аз забон дар заминаҳои воқеӣ ба таври муассир шарҳ дидад, ки ин ба азхудкунии дониши хонандагон мусоидат мекунад.
- Сатҳи баланди малакаҳои муоширатӣ бо забони хориҷӣ таълимирандагонро ба омӯзиши забони омӯхташаванда ҳавасманд мекунад ва нишон медиҳад, ки чӣ гуна забонро дар ҳаёти ҳаррӯза истифода бурдан мумкин аст.

- Омӯзгори дорои салоҳияти хуби муюширатӣ метавонад дар синф чунин муҳити забонро эҷод кунад, ки то ҳадди имкон ба муҳити воқеӣ наздик бошад.
- Омӯзгоре, ки салоҳияти хуби муюширатӣ дорад, қодир аст, ки омӯзишро вобаста ба ниёзҳои муҳассилин мутобиқ созад, усулу равишҳои гуногунро истифода барад ва мушкилоти пайдошавандаро зуд ба таври дуруст ҳал кунад.
- Салоҳияти муюширатӣ на танҳо донистани забон, балки дарки нозукиҳои фарҳангиро низ дар бар мегирад. Ин ба омӯзгор кумак меқунад, ки ба омӯзандагон на танҳо ҷанбаҳои забонӣ, балки заминаҳои фарҳангиро низ фаҳмонад, ки ин омил барои пурра фаҳмидани забон муҳим аст.

Ҳамин тарик, салоҳияти муюширатии омӯзгори забони хориҷӣ заманаи бунёдии таълими бомуваффақияти гайризабонӣ ва омода кардани хонандагон ба амалияи воқеӣ бо забон мебошад.

«Рисолати муюширатии омӯзгори забони хориҷӣ, аз як тараф, шарики намунавии нутқӣ бо хонандагон дар рафти дарс будан бошад, аз тарафи дигар, дилпурона ва сазовор муаррифӣ намудани симои фарҳангӣ миллӣ дар ҷомеаи қасбии байнамиллӣ мебошад» [22, с.28]. Дар ин маврид аз ҷониби олимони ватанӣ қайд карда мешавад, ки «ҷорӣ намудани маводи забонӣ тавассути ҳолатҳои нутқ, матнҳо, ки ба эҷоди муюширати байнифарҳангӣ нигаронида шудаанд, ба тақвият баҳшидани фаъолияти равонӣ, ба ҳавасмандии таълимии донишҷӯён мусоидат намуда, илова бар ин, барои ташаккули салоҳияти муюширатӣ шароити мусоидати фароҳам меорад» [3, с.214-216].

Ақидаи мазкур дар ҳақиқат дуруст аст, зоро ба вучуд овардани шароит дар асоси низоми иҷроиши вазифаҳое, ки мазмуни фарҳангӣ доранд, ба фаъолияти фаъоли нутқӣ-фикрронӣ такон мебахшад. Робита байни вазифаи муюшират ва контексти иҷтимоию фарҳангии ҳаёт амалҳои нутқии таълимирандагонро ба муюширати воқеӣ наздик меқунад. Аз ин рӯ, дар раванди ҳалли масъалаҳои муюширатӣ тавассути муколамаи байнифарҳангӣ метавон маводҳои маҳаллӣ васеъ истифода бурда шаванд, зоро бо ин роҳ омӯзгорони ояндаи забони хориҷӣ дар фаъолияти қасбии худ ҷараёни аз худ намудани салоҳияти муюширатиро пурзӯр меқунанд.

Воқеан, истифодаи маводҳои маҳаллӣ яке аз имкониятҳои самарарабаҳш барои рушди салоҳияти муюширатии омӯзгори ояндаи забони хориҷӣ мебошад. Ин гуна равиши омӯзиши забони хориҷӣ «ғарқшавии» таълимирандагонро ба муҳити фарҳангӣ диёри худ тақозо меқунад ва барои дарки амиқи азхудкуни маводи таълими мусоидат меқунад. Аз ин лиҳоз, ҳангоми гузаронидани машгулиятҳо аз фанни «Амалияни нутқи шифоҳӣ ва ҳаттии забони англисӣ» бо донишҷӯёни курси 3-ми факултети забонҳои хориҷии МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд» усулҳои зерин истифода бурда шуданд.

1. Гузаронидани дарсҳо оид ба фарҳанг, таъриҳ, анъанаҳо ва воқеияти мусоири минтақаи зодгоҳ ба забони хориҷӣ мантиқан ба ғанӣ гардонидани заҳираи луғавӣ, рушди малакаҳои тафаҳҳум ва гуфтугӯй мусоидат меқунад ва инчунин тавассути мавзӯъҳои шинос таваҷҷӯҳи таълимирандагон ба забони омӯхташаванд ба боз ҳам баландтар мешавад [15, с.172].

2. Тавре, ки маълум аст, усули лоиҳавӣ дар омӯзиши забони хориҷӣ як қатор бартариҳо дорад ва муҳаққиқон онро ҳамчун воситаи самараноки мусоири таълими тавсиф меқунанд [18, 187 с.]. Аз ин рӯ, донишҷӯён метавонанд, лоиҳаҳои худро марбут ба фарҳанг, адабиёт, ҷуғрофия, таърихи маҳаллӣ омода созанд ва натиҷаҳои тадқиқоти худро ба забони хориҷӣ пешниҳод кунанд. Усули мазкур метавонад ба рушди малакаҳои ҷустуҷӯи иттилоот, тафаккури интиқодӣ ва малакаҳои ҳаттӣ ва гуфтугӯй кумак кунад.

3. Ташкили экскурсияҳо ба ҷойҳои ҷолиби маҳаллӣ бо муҳокима ва гузаронидани муколамаҳо бо забони хориҷӣ донишҷӯёро ба истифодаи амалии забон дар ҳаёти воқеӣ водор месозад ва бо ин роҳ малакаҳои муюширатии онҳо инкишоф дода мешаванд [25].

4. Воридкуни унсурҳои маводи маҳаллӣ ба дастурҳои таълими, ҳусусан ба матну супоришиҳо ва машқҳо метавонад ҳондани мақолаҳо, таҳлил ва муҳокимаи маводҳои видеой марбут ба таъриҳи фарҳангии минтақа осон гардонад [1, с.223-227].

5. Ҳамкории байнифарҳангӣ, ҳусусан, ташкили воҳӯриҳо ва табодули иттилоот оид ба минтақа ба омӯзгорони оянда кумак меқунад, ки на танҳо малакаҳои забонии худро такмил диханд, балки инчунин фарқият ва шабоҳатҳои байнифарҳангиро беҳтар дарк кунанд.

6. Истифодаи маводи аслӣ дар омӯзиши забони хориҷӣ [16, с.11-18], масалан, кор фармудани ҳуҷҷатҳои воқеӣ оид ба таърихи маҳал, аксҳо, видеоҳо ва ҳикояҳои шифоҳӣ ба эҷоди муҳити аслии забони хориҷӣ мусоидат меқунад ва имкониятҳои истифодаи забони омӯхташавандаро дар ҳолатҳои воқеӣ васеъ мегардонад.

Инак, якчанд мисолҳоро аз ташкили раванди омӯзиши забони хориҷӣ тавассути усулҳои дар боло зикргардида дида мебароем. Лозими қайд аст, ки ҳамаи машғулиятҳо пурра бо забони англisiй ҷараён гирифтанд.

I. Гузаронидани дарс оид ба фарҳанг, таърих, анъанаҳо ва воқеияти муосири Тоҷикистон ба забони англисӣ

Мавзӯи дарс: Шиносой бо Тоҷикистон: фарҳанг, таърих, анъанаҳо ва воқеияти муосир

Муддати дарс: 50 дақиқа

Ҳадафи дарс: Рушди салоҳияти муоширатии муҳассилин бо роҳи шиносой бо минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон, анъанаҳо ва урфу одатҳои тоҷикон, таърихи тоҷикон ва нақши миллат дар ҷаҳони муосир.

Маводҳои лозимӣ:

Харитаи Ҷаҳон ва Осиёи Марказӣ

Суратҳо ва видеоҳои таълимӣ дар бораи Тоҷикистон

Маълумотномаҳо дар бораи таърих, фарҳанг ва анъанаҳои Тоҷикистон

Слайдҳо ва презентасия

Қисматҳои дарс:

1. Маълумоти умумӣ (10 дақиқа):

Дарс бо шиносии умумӣ бо қишвар, хусусан бо мавқеи ҷуғрофӣ, сарҳадҳо ва ҳамсаъишишварҳои он оғоз карда шуд. Тақсимоти минтақавӣ ва нишон додани Тоҷикистон дар ҳарита. Маълумоти кӯтоҳ дар бораи забони расмӣ (забони тоҷикӣ) ва аҳолии қишвар.

2. Таърихи Тоҷикистон (15 дақиқа):

Тавзех додани таърихи қадимаи тоҷикон, ки ба даврони Ҳаҳоманишӣ, Сосониён ва Кушониён бармегардад. Муҳимияти Роҳи Абрешим ва нақши он дар рушд ва фарҳангни Тоҷикистон.

Баррасии даврони шӯравӣ ва таъсири он ба Тоҷикистон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва таъсири он ба таърихи муосир.

3. Фарҳанг ва анъанаҳои тоҷикон (10 дақиқа):

Муаррифии фарҳангӣ бойи тоҷикӣ (шеър, мусиқӣ ва рақсҳои миллӣ).

Тавзех додани анъанаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла ҷаҳонҳои Наврӯз, Сада, Меҳргон.

Баррасии ҳӯрокҳои миллии тоҷикӣ, ки як қисми муҳимми фарҳангни тоҷиконро ташкил медиҳад (ба мисли оши палав, самбӯса ва қурутоб).

Фарҳанглии либоспӯшӣ ва аҳамияти либосҳои миллӣ.

4. Воқеияти муосири Тоҷикистон (5 дақиқа):

Баррасии вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ дар Тоҷикистон.

Мушкилот ва имкониятҳои рушди Тоҷикистон дар замони муосир.

5. Баҳс ва мубоҳиса (5 дақиқа):

Суolu ҷавобҳо бо донишҷӯён дар бораи мавзуъҳои баррасишуда. Ташкил кардани баҳс дар бораи таҷрибаҳои шаҳсӣ ё донишҳои муҳассилин дар бораи фарҳангҳои гуногун.

6. Хулоса (5 дақиқа):

Хулосадарории дарс ва баррасии аҳамияти шиносой бо фарҳанг ва таърихи дигар қишишарҳо.

II. Истифодабарии усули лоиҳавӣ ҳангоми омӯзиши забони англисӣ

Мавзӯи дарс: Шиносой бо шаҳри Ҳуҷанд: таърих ва фарҳангни он

Муддати дарс: 50 дақиқа

Ҳадафи дарс: Рушди салоҳияти муоширатии муҳассилин бо роҳи шинос кардани донишҷӯён бо таърихи қадимаи шаҳри Ҳуҷанд. Баррасии нақши Ҳуҷанд дар фарҳанг ва иқтисодиёти Тоҷикистон. Таҳқиқи ёдгориҳо ва маконҳои таърихии Ҳуҷанд. Фаҳмонидани аҳамияти муосири Ҳуҷанд дар рушди Тоҷикистон.

Маводҳои лозимӣ:

Харитаи Тоҷикистон

Слайдҳо дар бораи Ҳуҷанд

Суратҳо ва видеоҳо аз маконҳои таърихӣ ва фарҳангии Ҳуҷанд

Маълумотномаҳо ва китобҳои таърихӣ

Қисматҳои дарс:

1. Шиносой бо шахри Хуҷанд (10 дақиқа):

Дарс бо шиносоии умумӣ бо шахри Хуҷанд оғоз карда мешавад (Нишон додани макони Хуҷанд дар ҳаритай Тоҷикистон, тавзех додани мавқеи ҷуғрофии Хуҷанд, ки дар канори дарёи Сир ҷойгир аст).

2. Таърихи Хуҷанд (10 дақиқа):

Баррасии таърихи қадимаи Хуҷанд, ки яке аз қадимтарин шаҳрҳои Осиёй Марказӣ мебошад. Муҳокима кардани таъсиси шаҳр дар даврони қадим, шояд дар замони Искандари Мақдумӣ (Александрия Эсхата). Тавзех додани аҳамияти Хуҷанд дар даврони Роҳи Абрешим ва нақши он ҳамчун маркази тиҷорат. Баррасии тафтириoti сиёсӣ ва иқтисодии Хуҷанд дар даврони шӯравӣ ва баъди ба даст омадани Истиқлолияти Тоҷикистон.

3. Фарҳанг ва анъанаҳои Хуҷанд (10 дақиқа):

Шарҳи фарҳанги бойи Хуҷанд, ки бо шоирон ва донишмандони машҳури худ (ба монанди Камоли Хуҷандӣ, Маҳаҷии Хуҷандӣ, Фарзона, Аҳмадҷони Раҳматзод ва диг.) маъруф аст. Баррасии ҷорабиниҳои фарҳангӣ ва анъанаҳои мардуми Хуҷанд. Тавзех додани муҳиммияти пазандагӣ (масалан, ошпазӣ) дар Хуҷанд, аз ҷумла таомҳои машҳури маҳаллӣ.

4. Ёдгориҳо ва маконҳои таърихии Хуҷанд (10 дақиқа):

Намоиш додани суратҳо ва маводҳои видеой аз маконҳои таърихӣ, ба мисли Қалъаи Хуҷанд, Масҷиди Шайх Муслиҳиддин ва дигар ёдгориҳои муҳим. Муҳокима кардани аҳамияти ин маконҳо дар таърихи Тоҷикистон ва сайёҳӣ.

5. Аҳамияти муосири Хуҷанд (5 дақиқа):

Баррасии нақши Хуҷанд дар иқтисодиёти Тоҷикистон, маҳсусан ҳамчун маркази саноатӣ ва тиҷоратӣ. Муҳокима кардани мавқеи Хуҷанд ва сокинони он дар рушди илму маориф.

6. Баҳс ва ҳулосаи машгулият (5 дақиқа):

Суолу ҷавобҳо бо донишҷӯён дар бораи маълумотҳои пешниҳодшуда. Ташикли баҳс дар бораи аҳамияти шаҳрҳои таърихӣ ва фарҳанги онҳо.

Машқҳо ва супориҳои иловагӣ: Омӯзандагон метавонанд ба гурӯҳҳо тақсим шаванд ва дар бораи як мавзуи интиҳои ҷарӣ дар бораи Ҳуҷанд лоиҳа омода кунанд.

Пешниҳод кардани супориҳи ҳонагӣ: навиштани иншои кӯтоҳ дар бораи нақши Хуҷанд дар таърихи Тоҷикистон.

III. Ташикли дарс-экскурсия дар ҷараёни омӯзиши забони англисӣ

Накшай дарс-экскурсия: Кӯҳҳои гирду атрофи Хуҷанд

Мавзӯи дарс: Экскурсия ба кӯҳҳои гирду атрофи Хуҷанд: омӯзиши табиат, ҷуғрофия ва аҳамияти экотуризм

Муддати дарс: 1 рӯз (5 соат)

Ҳадафи дарс: Рушди салоҳияти муюширатии муҳассилин бо усули омӯзиши ҷуғрофия ва табиати кӯҳҳои гирду атрофи Хуҷанд.

Маводҳои лозимӣ:

Ҳаритаи масири экскурсия

Маълумотномаҳо дар бораи кӯҳҳо ва табиати атроф

Оби нӯшоқӣ, либоси муносиб барои кӯҳнавардӣ, пойафзоли мусоид

Дафтар ва қалам барои қайдҳо

Кисматҳои дарс-экскурсия:

1. Шиносой ва омодагӣ пеш аз экскурсия (30 дақиқа):

- Гуфтугӯ дар бораи аҳамияти экскурсия ва қоидҳои бехатарӣ.

- Тавзех додани масир ва нақшай сафар.

- Муаррифи кӯҳҳои Хуҷанд ва аҳамияти онҳо дар экосистема ва фарҳанги минтақа.

- Тақсимоти вазифаҳо

2. Сафар ба ҷои экскурсия:

- Сафар ба нуқтаи ибтидоии масири кӯҳнавардӣ бо микроавтобус.

3. Муаррифӣ ва омӯзиши кӯҳҳо (1 соат):

- Ҳангоми оғоз кардани масир, омӯзгори роҳбалад кӯҳҳоро тавзех медиҳад.

- Қайдҳо дар бораи ҳайвонот ва набототи маҳаллӣ, ки дар кӯҳҳо мавҷуданд.

4. Мушоҳида (1 соат):

- Ҳангоми баландшавӣ, ҳонандагон метавонанд манзараҳои атрофро мушоҳида кунанд ва маълумотро дар бораи ҷуғрофияи минтақа гирдоварӣ кунанд.

- Дар нуқтаҳои гуногуни баландӣ, омӯзгори роҳбалад боз истода, аҳамияти ин ё он маконро шарҳ медиҳад, инчунин имконият медиҳад, ки донишҷӯён саволҳо диханд ва дар дафтар қайд кунанд.

5. Нисфирӯзӣ ва истифодаи вақти холӣ (1 соат):

- Танаффус барои таъомхурӣ дар чои муносиб, ки донишҷӯён метавонанд хӯрок хуранд ва аз табиат баҳра баранд.

- Муҳокимаи аҳамияти ҳифзи кӯҳҳо ва муҳити зист.

6. Баргаштан ба пойгоҳи ибтидоӣ (1 соат):

Баргаштан ба чойи ибтидоии сафар (факултет). Ҳангоми баргаштан, омӯзгори роҳбалад метавонад дар бораи дигар ҳусусиятҳои ҷолиб, ки ҳангоми фаромадани масир пайдо мешаванд, нақл кунад.

7. Хулоса ва баҳогузорӣ (30 дақика):

- Гуфтугӯ дар бораи таҷриба ва омӯхтани маводҳои нав дар экскурсия.

- Ташкили баҳс дар бораи аҳамияти кӯҳҳо дар ҳаёти инсонҳо ва табиат.

Супориши ҳонагӣ: дар охир, донишҷӯён метавонанд иншои кӯтоҳ ё гузориш дар бораи таҷрибаи экскурсия нависанд ва дар бораи он, ки чӣ тавр онҳо метавонанд ба ҳифзи муҳити зист дар кӯҳҳо саҳм гузоранд, фикр кунанд.

IV. Воридкуни унсурҳои маводи маҳаллӣ ба дастурҳои таълимӣ, ҳусусан ба матни супорииҳо ва машқҳо

1. Мисоли матни таҳлилӣ бо унсурҳои маҳаллӣ

Матн барои ҳондан ва тарҷума:

«Tajikistan is a country rich in history and culture. The city of Khujand, located in the north of the country, is one of the oldest cities in Central Asia. It was known as Alexandria Eschate during the time of Alexander the Great. Today, Khujand is famous for its traditional bazaars, where you can find a variety of local goods such as dried fruits, nuts, and handicrafts. The Syr Darya River, which flows through Khujand, adds to the beauty of the city.»

Супоришот:

- Матнро ба забони тоҷикӣ тарҷума кунед.

- Дар бораи Ҳуҷанд маълумоти бештар гирдоварӣ кунед ва онро бо забони англисӣ нависед.

- Ба суратҳо ё видео аз бозори «Панҷшонбе» ё Сирдарё назар андозед ва дар бораи онҳо бо забони англисӣ муаррифӣ омода кунед.

2. Навиштани иншо ё таҳлили муқоисавӣ

«Write an essay comparing the traditional foods of Tajikistan with those of another country. Focus on dishes such as plov, sambusa, and kurut, and discuss their cultural significance in Tajik society.»

(Тавзех: Дар ин супориш, донишҷӯён метавонанд дар бораи таомҳои миллии тоҷикӣ маълумот диханд, бо дигар кишварҳо муқоиса кунанд ва аҳамияти фарҳангии онҳоро шарҳ диханд.)

3. Машқҳои ғрамматикий

Машқ бо ибораҳои шартӣ (if-clauses):

«If you visit Khujand in the summer, you will have the opportunity to enjoy fresh fruits from the region's orchards.»

«If I were in Tajikistan, I would visit the ancient city of Panjakent.»

Чумлаҳои худро бо истифода аз ибораҳои шарти (if-clauses) нависед, ки дар бораи ҷойҳои маҳаллии Тоҷикистон ва анъанаҳои маҳаллӣ нақл меқунанд.

10 намунаи ибораҳои шартӣ омода кунед, ки дар онҳо таърихи шаҳрҳо ва маконҳои таърихии Тоҷикистон ёдовар мешаванд.

4. Луғат

Тавзех ва истифодаи қалимаҳо: Қалимаҳои маҳаллиро, ки дар фарҳангӣ тоҷикӣ истифода мешаванд, ба забони англисӣ баён кунед. Мисол:

Plov (палав) - A traditional dish made of rice, meat, and vegetables.

Sambusa (самбӯса) - A savory pastry filled with meat or vegetables, common in Tajik cuisine.

5. Вазифаи ҳонагӣ:

Навиштани як ҳикоя ё муаррифӣ, ки дар он номи маводҳои маҳаллӣ истифода мешаванд.

Инак, натиҷаҳои истифодаи имкониятҳои педагогие, ки ҳангоми тарҳрезии раванди таълими забони ҳориҷӣ тавассути маводи маҳаллӣ амалӣ карда шуданд, пешниҳод карда мешаванд. Тавре ки натиҷаҳои сессияи имтиҳоноти тобистонаи донишҷӯён нишон доданд, маводи маҳаллӣ воқеан ба рушди салоҳияти муоширатии онҳо мусоидат меқунад. Азбаски маводи маҳаллӣ

захираҳои аслӣ мебошанд, ки бо фарҳанг ва таърихи минтақа робитаи амиқ доранд, кор бо онҳо ба донишҷӯён имкон дод, ки ҷанбаҳои фарҳангии забонро дарк кунанд ва забонро дар контексте, ки вазъиятҳои ҷои ҷои инъикос мекунанд, истифода баранд. Маводҳои маҳаллӣ доираи васеи луғат ва грамматикаро дар бар мегиранд, ки ба донишҷӯён дар ғанӣ кардани дониши забонии худ дар заминаи ҳаёти ҷои ҷои кумак мекунанд. Тавассути кор бо чунин маводҳо донишҷӯён метавонанд истилоҳоти маҳсусро марбут ба фарҳанг ва ҳусусиятҳои минтақаи худ омӯзанд.

Бояд қайд кард, ки омӯзиши маводҳои маҳаллӣ ба омӯзгорони оянда кумак мекунад, ки фарқиятҳои фарҳангиро беҳтар дарк кунанд, ки ин як ҷанбаи муҳимми мӯоширати байнифарҳангӣ мебошад. Ин барои омодагӣ ба кор бо аудиторияи гуногунфарҳанг кумак мекунад.

Воқеан, истифодаи маводҳо марбут ба қишивари худ ҳавасмандии донишҷӯёнро афзоиш медиҳад, зоро онҳо маводҳоеро меомӯзанд, ки барои онҳо аҳамияти шаҳсӣ доранд. Ин ба иштироки фаъоли донишҷӯён дар раванди таълим ва азхудкунии мавод шароити мусоид фароҳам меорад.

Хулоса ҳамин аст, ки имкониятҳои педагогии дар боло зикргардида тавонистанд ба рушди салоҳияти мӯоширатии омӯзгорони ояндаи забони ҳориҷӣ мусоидат намоянд. Натиҷаҳо нишон доданд, ки истифодаи маводи маҳаллӣ дар раванди омода кардани омӯзгорони ояндаи забони ҳориҷӣ на танҳо ба рушди салоҳияти мӯоширатии онҳо, балки ба ташаккули маърифати фарҳангииашон низ мусоидат мекунад, ки ҷанбаи муҳимми фаъолияти касбии онҳо мебошад.

АДАБИЁТ:

1. Абдуллаева, М.А. Интеграция культуры англоязычной страны в классную аудиторию/М.А.Абдуллаева// «Номаи донишгох» (Учёные записки) - (Серия общественно-гуманитарных наук). №3 (44) – Худжанд, 2015. – С.223-227
2. Абдуллаева, М.А. К вопросу о профессионализации обучения иностранному языку как специальности /М.А.Абдуллаева// Наука и искусство обучения иностранным языкам. Сб. матер. научно-метод. симпозиума «Методика обучения иностранным языкам как искусство» (Лемпertzовские чтения – XXVI). – Пятигорск, 2024. – С.3-9
3. Абдуллаева, М.А. Принцип учёта межкультурной компетенции в создании учебников по иностранному языку/М.А.Абдуллаева // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б.Гафурова. Гуманитарные науки, №1 (42), 2015. – С.214-216.
4. Абдуллаева, М.А. Профессиональная подготовка учителя иностранного языка в вузе в контексте целостного педагогического процесса/М.А.Абдуллаева// Вестник Педагогического университета, №4 (71), 2017. – С.15-20.
5. Безукладников, К.Э. Особенности формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции будущего учителя иностранного языка/ К.Э.Безукладников, М.Н.Новоселов, Б.А.Крузе//Язык и культура, №38, 2017. – С.152-170.
6. Бердичевский, А.Л. Концепция подготовки учителя иностранного языка // «Иностранные языки в школе»/А.Л.Бердичевский.–М.: Просвещение, 1990. №4.– С. 94-100
7. Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 г. №438. – Душанбе, 2019. http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=134849
8. Гришечкина, А.М. Становление учителя иностранного языка в условиях культурного взаимодействия/А.М.Гришечкина, М.И.Фурманова//Мир науки, культуры, образования, №3 (88), 2021. – С.59-62.
9. Зейнудинова, Э.Ш. К вопросу об иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей иностранного языка/Э.Ш.Зейнудинова//Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, №2-2, 2011. – С.114-119.
10. Зимняя, И.А. Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся/И.А.Зимняя.–М., 1980. – 180 с.
11. Каримова, И. Учитель – творец добра и прогресса/И.Каримова, Ф.Шарифзода.–Душанбе: Ирфон, 2010.–180 с.
12. Коряковцева, Н.Ф. Современное лингвистическое образование: перспективы развития/Н.Ф. Коряковцева, Н.Д. Гальскова, И.А. Гусейнова. — М.: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2018. – С. 96
13. Кузьмина, Н.В. Способность, одаренность, талант учителя/Н.В.Кузьмина.–М., 1995.– 221 с.
14. Маркова, А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя/А.К.Маркова.–М.: Педагогика. 1995. №6. – С.55-63
15. Мишина, Е.Н. Использование краеведческих материалов в процессе обучения иностранному языку в вузе/Е.Н.Мишина, Г.Н.Ступникова//Наука и образование, Т.6, №1, 2023. – С.172.

16. Носонович, Е.В. Параметры аутентичного учебного текста / Е.В. Носонович, Р.П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 11-18
17. Овчинникова, О.С. Профессиональная коммуникативная компетентность учителя иностранного языка/О.С.Овчинникова//Омский научный вестник, №2(76),2009.– С.170-172
18. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования/Е.С.Полат.-М.: Академия, 2003. – 187 с.
19. Семенова, Ю.И. Учет педагогических условий при формировании и развитии профессиональной компетентности учителя иностранного языка/Ю.И.Семенова// Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета, №1 (49), 2019. – С.234-241.
20. Серединцева, А.С. Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя иностранного языка в современных образовательных условиях/А.С.Серединцева, В.А.Цыбанёва// Мир науки, культуры, образования, №2 (57), 2016. - С127-130.
21. Сороковых, Г.В. Методический портфель студента-практиканта как способ формирования профессиональной компетентности будущего учителя иностранных языков // Иностранные языки в школе. – 2007. №3. – С.54-58.
22. Тынник, Г.Н. Педагогические условия развития коммуникативно-интерактивных умений будущего учителя иностранного языка/Г.Н.Тынник//Мир науки. Педагогика и психология, Т.9, №4, 2021. – С.28.
23. Юркова, Н.А. Формирование профессиональной готовности будущего учителя иностранного языка к использованию личностно- ориентированных образовательных технологий: дис. ... канд. пед. наук/Н.А.Юркова//–Горно-Алтайск, 2006. – 196 с.
24. Языкова, Н.В. Процесс обучения иностранным языкам как предмет профессионально- методической подготовки будущего учителя / Н.В. Языкова // Иностранные языки в школе. – 1994. – № 2. – С. 49-54
25. Alcantara L. R. (2016). Using English to learn while learning to Use English: International Field Trips as a way to learn through language. International Journal on Language Literature and Culture in Education 3 (2) Doi:10.1515/Itce- 2016- 0015
26. Brown Douglas H. Teaching by principles. Upper saddle River, NJ: Prentice Hall Regents. 1999. – 277 p.

REFERENCES:

1. Abdullaeva, M.A. Integration of the Culture of an English-Speaking Country into the Classroom / M.A. Abdullaeva // Scientific Notes. Series of Social and Humanitarian Sciences. No. 3 (44) - Khujand, 2015. - P. 223-227
2. Abdullaeva, M.A. On the Issue of Professionalization of Teaching a Foreign Language as a Specialty / M.A. Abdullaeva // Science and Art of Teaching Foreign Languages. Collection of materials from the scientific and methodological symposium "Methodology of Teaching Foreign Languages as an Art" (Lempert Readings - XXVI). - Pyatigorsk, 2024. - P. 3-9
3. Abdullaeva, M.A. The principle of taking into account intercultural competence in the creation of foreign language textbooks / M.A. Abdullaeva // Scientific notes of Khujand State University named after Academician B. Gafurov. Humanities, No. 1 (42), 2015. - P. 214-216.
4. Abdullaeva, M.A. Professional training of a foreign language teacher at a university in the context of a holistic pedagogical process / M.A. Abdullaeva // Bulletin of the Pedagogical University, No. 4 (71), 2017. - P. 15-20.
5. Bezukladnikov, K.E. Features of the formation of foreign language professional communicative competence of a future foreign language teacher / K.E.Bezukladnikov, M.N.Novoselov, B.A.Kruse // Language and Culture, No. 38, 2017. - P. 152-170.
6. Berdichevsky, A.L. The concept of training a foreign language teacher // "Foreign languages at school" / A.L.Berdichevsky. - M .: Education, 1990. No. 4. - P. 94-100
7. State program for improving the teaching and learning of the Russian and English languages in the Republic of Tajikistan for the period up to 2030, No. 438. - Dushanbe, 2019. http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=134849

8. Grishechkina, A.M. Formation of a foreign language teacher in the context of cultural interaction / A.M. Grishechkina, M.I. Furmanova // World of science, culture, education, No. 3 (88), 2021. - P. 59-62.
9. Zeynudinova, E.Sh. On the issue of foreign language communicative competence of future foreign language teachers / E.Sh. Zeynudinova // Bulletin of the Chuvash State Pedagogical University named after I. Ya. Yakovlev, No. 2-2, 2011. - P. 114-119.
10. Zimnyaya, I.A. Psychological and pedagogical problems of interaction between teacher and students / I.A. Zimnyaya. - M., 1980. - 180 p.
11. Karimova, I. Teacher – creator of good and progress/I.Karimova, F.Sharifzoda. – Dushanbe: Irfon, 2010.-180 p.
12. Koryakovtseva, N.F. Modern linguistic education: development prospects/N.F. Koryakovtseva, N.D. Galskova, I.A. Guseynova. — M.: FGBOU VO MSLU, 2018. – P. 96
13. Kuzmina, N.V. Ability, giftedness, talent of a teacher/N.V.Kuzmina.–M., 1995.– 221 p.
14. Markova, A.K. Psychological analysis of a teacher's professional competence/A.K.Markova.–M.: Pedagogy. 1995. No. 6. – P.55-63
15. Mishina, E.N. Use of local history materials in the process of teaching a foreign language at a university / E.N. Mishina, G.N. Stupnikova // Science and education, Vol.6, No.1, 2023. – P.172.
16. Nosonovich, E.V. Parameters of an authentic educational text / E.V. Nosonovich, R.P. Milrud // Foreign languages at school. – 1999. – No. 1. – P.11-18
17. Ovchinnikova, O.S. Professional communicative competence of a foreign language teacher/O.S. Ovchinnikova//Omsk Scientific Bulletin, No. 2 (76), 2009. - P. 170-172
18. Polat, E. S. New pedagogical and information technologies in the education system/E.S. Polat.-M.: Academy, 2003. - 187 p.
19. Semenova, Yu.I. Taking into account pedagogical conditions in the formation and development of professional competence of a foreign language teacher/Yu.I. Semenova// Scientific notes. Electronic scientific journal of Kursk State University, No. 1 (49), 2019. - P. 234-241.
20. Seredintseva, A.S. Improving the foreign language communicative competence of a foreign language teacher in modern educational conditions / A.S. Seredintseva, V.A. Tsybaneva // World of science, culture, education, No. 2 (57), 2016. - P. 127-130.
21. Sorokovskykh, G.V. Methodological portfolio of a student-intern as a way of forming the professional competence of a future foreign language teacher // Foreign languages at school. - 2007. No. 3. - P. 54-58.
- 22.Tynnik, G.N. Pedagogical conditions for the development of communicative and interactive skills of a future foreign language teacher / G.N. Tynnik // World of science. Pedagogy and Psychology, Vol. 9, No. 4, 2021. - P. 28.
- 23.Yurkova, N.A. Formation of professional readiness of future foreign language teachers to use personality-oriented educational technologies: dis. ... Cand. of Pedagogical Sciences / N.A. Yurkova // - Gorno-Altaysk, 2006. - 196 p.
- 24.Yazykova, N.V. The process of teaching foreign languages as a subject of professional and methodological training of future teachers / N.V. Yazykova // Foreign languages at school. - 1994. - No. 2. - P. 49-54
25. Alcantara L. R. (2016). Using English to learn while learning to Use English: International Field Trips as a way to learn through language. International Journal on Language Literature and Culture in Education 3 (2) Doi: 10.1515 / Itce- 2016- 0015
26. Brown Douglas H. Teaching by principles.Upper saddle River,NJ: Prentice Hall Regents.1999.–277 p.